

Хулосаи

комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6Д. КОА – 028 и назди
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
оид ба химояи диссертатсияҳои номзадӣ ва докторӣ аз рӯи ихтисоси
10.01.01 –Адабиёти тоҷик, оид ба диссертатсияи:

1. Ҳайдарова Бисаноат Умаровна – унвончӯи кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”.
2. Дараҷаи дарёфт – номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик.
3. Мавзӯъ: «Анъанаҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ дар осори Мирзо Шӯҳии Ҳучандӣ».
4. Диссертатсия дар кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” иҷро шудааст.
5. Роҳбари илмӣ – доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АМИТ, профессор Мирзо Муллоаҳмад.

Диссертатсияи Ҳайдарова Бисаноат Умаровна ба таҳқиқи масъалаи анъанаҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ дар осори Шӯҳии Ҳучандӣ баҳшида шудааст. Дар асри XVIII дар ҳавзаҳои мухталифи адабиёти форсии тоҷикӣ шоирони зиёд зиндагиву эҷод кардаанд, ки Шӯҳии Ҳучандӣ яке аз шоирони муваффаки доираи адабии Мовароуннаҳр ба ҳисоб меравад. Мақсади асосии таълифи диссертатсия дар радифи таҳқиқу баррасии осори Шӯҳии Ҳучандӣ ва таъйини ҷойгоҳи ў дар адабиёти асри XVIII, пажӯхиши баъзе масъалаҳои поэтикаи ашъори шоир низ мебошад. Ҳамзамон, диссертатсия таҳқиқи нуктаҳои омӯзиши вазъи сиёсиву иҷтимоии асри XVIII, барқарор намудан ва баррасии рӯзгору осори шоир, муайян намудани афкори иҷтимоии шоир, баррасии масъалаҳои матншиносии девони Шӯҳӣ, таҳқиқи осори шоир аз назари мавзӯу мундариҷа, сабку услуг, забон ва ҳунари шоирии Шӯҳии Ҳучандиро дар бар гирифтааст.

Аҳаммияти омӯзиши осори Мирзо Шӯҳии Ҳучандӣ аз назари мавзӯу мундариҷа, сабку услуг ва падидаҳои ҳунарӣ имкон фароҳам меоварад, ки на танҳо боз як нафар ба аҳли адаб муаррифӣ гардад, балки барои мушаҳҳас намудани равандҳои адабӣ, тамоюлҳо, падидаҳо ва дастовардҳои адабони Мовароуннаҳр такони ҷиддие ҳоҳад буд. Тавассути омӯзиш, таҳлилу баррасии осори Шӯҳӣ метавон ба

хулосаҳои тозаи илмӣ оид ба адабиёти асри XVIII расид, ки таҳқики чомеи ин масъалаҳо аз аҳаммияти баланди илмӣ барҳурдор аст.

Навғонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст мероси адабии шоири асри XVIII Мирзо Шӯҳии Хучандӣ дар ривоҷи адабиёти форсии тоҷикӣ дар ин давра нишон дода шудааст. Сабку услуг ва ҳунари шоирии Мирзо Шӯҳии Хучандӣ бар мабнои ғазалиёти шоир таҳқиқу баррасӣ гардида, ҳамчунин вазну қофия, радиф ва санъатҳои бадеии ашъори ў муайян ва мушаххас карда шудааст, ки дар адабиётшиносии тоҷик бори аввал сурат мегирад. Теъоди абёт, микдори ғазалиёт ва дигар ашъори маҳфуз дар нусхаҳои девони шоир муайян карда шудааст, ки дар таҳқиқоти пешин вучуд надошт.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он ба хусусиятҳои бадеӣ ва сабки ашъори шоир ва масъалаҳои марбут ба рӯзгору осори боқимондаи он равшани андохта, арзиши эҷодиёти ў ва мавқеи онро дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ, ба хусус дар асри XVIII муайян ва мушаххас менамояд. Бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик рӯзгор ва осори Мирзо Шӯҳии Хучандӣ аз назари сабку услуг ва ҳунари шоир бо назардошти манбаъҳои нави илмиву таъриҳӣ ба риштаи таҳқиқ қашида мешавад. Дар таҳқиқоти қаблӣ зиндагиномаи шоир, ҳунари шоирӣ ва мақоми Мирзо Шӯҳии Хучандӣ ба тариқи густурда мавриди омӯзиш қарор надошт ва ин диссертатсия барои пур кардани холигоҳи омӯзиши аҳволу осори шуарои омӯхтанашудаи ин давр ҳизмат ҳоҳад кард. Диссертатсия метавонад ҳамчун маводи мӯттамад ва мустанад барои таҳияи осори илмӣ-таҳқиқотии марбут ба асри XVIII ба кор равад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он нуктаҳо зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои илмии ба дастомада метавонад, ки дар таълифи китобҳои дарсии мактабҳои олии риштаи филологӣ ва мактабҳои миёна, дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи таҳаввули навъҳои адабӣ, адабиёти форсии тоҷикӣ дар асри XVIII истифода гардад. Инчунин, аз маводи диссертатсия ҳангоми омодасозии курси лексияҳо аз адабиёти давраи мазкур ва гузаронидани семинару курсҳои маҳсус дар мавзӯъҳои “Адабиёти тоҷик дар асри XVIII”, “Назарияи анвои адабӣ” дар факултетҳои филологияи коллечҳо ва донишгоҳҳои олии кишвар метавон истифода намуд.

Ҳангоми таҳқиқи мавзӯи диссертатсия аз усулҳо ва равишҳои муқонсавӣ-таҳлилӣ, тавсифӣ, меъёрҳои матншиносӣ ва омориву татбиқӣ истифода карда шудааст.

Таҳлил ва таҳқиқи маводи диссертатсионӣ бо завқу салиқаи хуби илмӣ баррасӣ шудааст ва мақсаду вазифаҳои дар пеш гузоштаи муаллиф пурра иҷро шудаанд.

Диссертатсиия таҳқиқотии Ҳайдарова Бисаноат Умаровна аз рӯи мундариҷа ва масъялагузорӣ ба ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик мувоғиқ аст. Автореферат ва панҷ мақолаи нашрнамудаи муаллиф муҳтавои асосии диссертатсијро инъикос мекунанд. Аз шумораи мақолаҳои чопшудаи диссертант се мақола дар мачаллаҳои таъйиднамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Федератсиия Россия интишор гардидаанд:

[1М]. Ҳайдарова Б. **Назари иҷтимоии Шӯхии Хучандӣ**/ Ҳайдарова Б./ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. –Душанбе: Сино, 2019, №7. ISSN 2413-516X. –с.204-207

[2М]. Ҳайдарова Б. **Наҳустин муҳаққики рӯзгору осори Шӯхии Хучандӣ** /Ҳайдарова Б./ Суханшиносӣ. Душанбе, 2020, №2, ISSN 2308-7420. с.138-145.

[3М]. Ҳайдарова Б. **Бозтоби масъалаҳои ҳаёту эҷодиёти Мирзо Шӯхии Хучандӣ дар осори таҳқиқӣ**. Суханшиносӣ. Душанбе. 2020 №3, . ISSN 2308-7420. с.107-118

[4М]. Ҳайдарова Б. Сувари ҳаёл дар шеъри Мирзо Шӯхии Хучандӣ/ Ҳайдарова Б./ Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. –Душанбе: Сино, 2020, №7с..ISSN 2413-516X.с. 336-340

[5М]. Ҳайдарова Б. **Нақду баррасии баҳсҳо перомуни рӯзгору осори Мирзо Шӯхии Хучандӣ** / Ҳайдарова Б./ Номаи донишгоҳ.-Хучанд: "Нури маърифат". 2021, №1 (66) 2077-4990. с.108-114

Дар маҷмӯъ, диссертатсиия Ҳайдарова Бисаноат Умаровна ««Анъанаҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ дар осори Мирзо Шӯхии Хучандӣ» -ро, ки кори илмии таҳқиқотии анҷомёфта буда, ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст, барои ҳимояя кардан дар Шӯрои диссертатсионии 6Д. КОА – 028 оид ба ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, ки дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташкил шудааст, метавон ба ҳимоя иҷозат дод.

Аз шумораи умумии узви Шӯро рамзи ихтисоси муҳаққикиони зерин бо рамзи ихтисоси диссертатсиия ҳимояшаванди мувоғиқ аст:

- Худойдодов А. – доктори илми филология, профессор;
- Солеҳов Ш. - доктори илми филология, профессор;
- Исрофилниё Ш. - доктори илми филология, профессор;
- Элбоев В. - доктори илми филология, профессор;
- Муллоев А. - доктори илми филология, профессор;
- Мирзоалиева А. - доктори илми филология, профессор.

Комиссияи экспертӣ тавсия менамояд, ки ба сифати муқарризони расмӣ оид ба диссертатсиия Ҳайдарова Бисаноат Умаровна доктори илмҳои

филологӣ, дотсент, ректори Донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода Низомӣ Муҳриддин Зайниддин ва номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон Одинаев Нурмаҳмад Сафаровиҷ таъйин карда шаванд.

Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав тавсия карда мешавад.

Раиси комиссияи экспертизи д.и.ф., профессор

Аъзо:

д.и.ф., профессор

д.и.ф., профессор

Элбоев В.

Хочазод С.

Солеҳов Ш.



24. 05. 2021